



"ТАСДИҚ ШУДААСТ"

Соли 2023, № 1

Равшари Раёсат

Самандарзода Н.

I. Тарофаҳои хизматрасони ба ко-бейджинг кортҳои бонкии "UnionPay" Корти Миллӣ			
р/т	Номгӯи хизматрасониҳо	Номгӯи тарофаҳо	
1		Classic	Platinum
1,1	Хизматрасонии корт (шахсони воқеӣ)	5 TJS	20 TJS
1,2	Хизматрасонии корт (корти маошӣ)	0 TJS	0 TJS
1,3	Барориши такрорӣ корт (Кортҳои шахсӣ, маошӣ)	5 TJS	20 TJS
1,4	Барориши корти иловагӣ (Кортҳои шахсӣ, маошӣ)	5 TJS	20 TJS
1,5	Муҳлати амалии корт	то 5 сол	то 5 сол
1,6	Асъори ҳисоби кортӣ	TJS/USD	TJS/USD
2	Лимити миқдори амалиётҳо ва хароҷотӣ рӯзонаи корт дар шабакаи НПМ "Корти Миллӣ" ва дохилишабакавии бонкӣ		
2,1	Гузaronидани амалиёт дар ATM/POS:	30 амалиёт	50 амалиёт
2,2	Гирифтани маблағ аз ATM/POS:	беҳудуд	беҳудуд
2,3	Пардохти моду хизматрасониҳо:	беҳудуд	беҳудуд
2,4	Мубодилаи асъор тариқи Спитамен Пей	60,00 USD	60,00 USD
3	Лимити миқдори амалиётҳо ва хароҷотӣ рӯзонаи корт дар шабакаи НПБ "UnionPay"		
3,1	Гузaronидани амалиёт дар ATM/POS:	20	30
3,2	Гирифтани маблағ аз ATM/POS:	6 000 TJS	10 000 TJS
3,3	Пардохти моду хизматрасониҳо:	24 000 TJS	36 000 TJS
4	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳои дохилишабакавии бонкӣ		
4,1	Гирифтани пули нақд бо воситаи ATM/POS:	-	-
-	бо сомонӣ	0,00%	0,00%
-	бо долларӣ ИМА	0.8% min 12 TJS	0.8% min 12 TJS
4,2	Пардохти моду хизматрасониҳо	0,00%	0,00%
4,3	Интиқоли маблағ аз корт ба корт	0,00%	0,00%
4,4	Дархости бақия	0,60 TJS	0,60 TJS
5	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳои дар шабакаи иштирокчиёни НПМ "Корти Миллӣ" *		
5,1	Гирифтани пули нақд бо воситаи ATM/POS:	0,00%	0,00%
5,2	Пардохти моду хизматрасониҳо	0,00%	0,00%
5,3	Дархости бақия	0,60 TJS	0,60 TJS
6	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳои дар НПМ "UnionPay"		
6,1	Гирифтани пули нақд бо воситаи ATM/POS:	1% min 12 TJS	1% min 12 TJS
6,2	Пардохти моду хизматрасониҳо	0,00%	0,00%
6,3	Дархости бақия	6,00 TJS	6,00 TJS
II. Тарофаҳои хизматрасони ба кортҳои бонкии VISA			
р/т	Номгӯи хизматрасониҳо	Номгӯи тарофаҳо	
7		Classic	Gold
7,1	Хизматрасонии корт (шахсони воқеӣ)	5 TJS	15 TJS
7,2	Хизматрасонии корт (корти маошӣ)	0 TJS	0 TJS
7,3	Барориши такрорӣ корт (кортҳои шахсӣ, маошӣ)	5 TJS	15 TJS
7,4	Барориши корти иловагӣ (кортҳои шахсӣ, маошӣ)	5 TJS	15 TJS
7,5	Муҳлати амалии корт	то 5 сол	то 5 сол
7,6	Асъори ҳисоби кортӣ	TJS/USD	TJS/USD
8	Меъёри миқдори амалиётҳо ва хароҷотӣ рӯзонаи корт дохилишабакавии бонкӣ		
8,1	Гузaronидани амалиёт дар ATM/POS:	30 амалиёт	50 амалиёт
8,2	Гирифтани маблағ аз ATM/POS:	беҳудуд	беҳудуд
8,3	Пардохти моду хизматрасониҳо:	беҳудуд	беҳудуд
8,4	Мубодилаи асъор тариқи Спитамен Пей	60,00 USD	60,00 USD
9	Меъёри миқдори амалиётҳо ва хароҷотӣ рӯзонаи корт дар шабакаи НПБ "VISA"		
9,1	Гузaronидани амалиёт дар ATM/POS:	20	30
9,2	Гирифтани маблағ аз ATM/POS:	6 000 TJS	20 000 TJS
9,3	Пардохти моду хизматрасониҳо:	24 000 TJS	50 000 TJS
10	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳои дохилишабакавии бонкӣ		
10,1	Гирифтани пули нақд бо воситаи ATM/POS:	-	-
-	бо сомонӣ	0,00%	0,00%
-	бо долларӣ ИМА	0.8% min 12 TJS	0.8% min 12 TJS
10,2	Пардохти моду хизматрасониҳо	0,00%	0,00%
10,3	Интиқоли маблағ аз корт ба корт	0,00%	0,00%
10,4	Дархости бақия	0,60 TJS	0,60 TJS
11	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳои дар НПБ "VISA" (дохили чумхурий) *		
11,1	Гирифтани пули нақд бо воситаи ATM/POS:	0,00%	0,00%
11,2	Пардохти моду хизматрасониҳо	0,00%	0,00%
11,3	Дархости бақия	0,60 TJS	0,60 TJS
12	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳои дар НПБ "VISA" (хориҷӣ кишвар)*		
12,1	Гирифтани пули нақд бо воситаи ATM/POS:	1% min 12 TJS	1% min 12 TJS
12,2	Пардохти моду хизматрасониҳо	0,00%	0,00%
12,3	Пур намудани ҳамёнҳои электрони (Quasi cash)	1,00%	1,00%
12,4	Дархости бақия	6,00 TJS	6,00 TJS

III. Тарофаҳои хизматрасони ба кортҳои виртуалии НПБ "Mastercard" ва "UnionPay"		
р/т	Номгӯи хизматрасониҳо	
13	Standart Virtual	
13,1	Хизматрасонии корт (шахсонӣ воқеъӣ)	0 TJS
13,5	Муҳлати амалии корт	10 сол
13,6	Асъори ҳисоби кортӣ	TJS
14	Лимити миқдори амалиётҳо ва харочотӣ рӯзонаи корт дар шабакаи дохилии бонкӣ	
14,1	Гузaronидани амалиёт дар ATM/POS:	30
14,2	Гирифтани маблағ аз ATM/POS:	беҳудуда
14,3	Пардохти моду хизматрасониҳо:	беҳудуда
8,4	Мубодилаи асъор тариқи Спитамен Пей	60 USD
15	Лимити миқдори амалиётҳо ва харочотӣ рӯзонаи корт дар шабакаи НПБ "Mastercard" ва "UnionPay"	
15,1	Гузaronидани амалиёт дар ATM/POS:	20
15,2	Гирифтани маблағ аз ATM/POS:	6 000 TJS
15,3	Пардохти моду хизматрасониҳо:	24 000 TJS
16	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳои дохилишабакавии бонкӣ	
16,1	Гирифтани пули нақд бо воситаи ATM/POS:	-
-	бо сомонӣ	0,00%
16,2	Пардохти моду хизматрасониҳо	0,00%
16,3	Интиқоли маблағ аз корт ба корт	0,00%
16,4	Дархости бақия	0,60 TJS
17	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳои дар НПБ "Mastercard" ва "UnionPay"	
17,1	Гирифтани пули нақд бо воситаи ATM/POS:	1% min 12 TJS
17,2	Пардохти моду хизматрасониҳо	0,00%
17,3	Дархости бақия	6,00 TJS
18	Хизматрасониҳои ғайримолиявӣ	
18,1	Хизматрасонии SMS-банкинг (солана)	0,00 TJS
18,2	Иваз кардани PIN дар ATM/POS	0,00 TJS
18,3	Барқарорномаи PIN код дар сурати фаромуш кардан ва ғайра.	0,00 TJS
18,4	Бастани (блокировка) корт муроҷиати хатти ва шифоҳии мизоҷ	0,00 TJS
18,5	Кушодани (разблокировка) корт муроҷиати хатти ва шифоҳии мизоҷ	0,00 TJS
19	Тафтиши шикоятӣ хатти дар асоси аризаи мизоҷ:	
19,1	а) оиди амалиётҳои гузаронидашуда дар шабакаи дохилӣ	0,00 TJS
19,2	б) оиди амалиётҳои гузаронидашуда дар шабакаи берунӣ + тарофаҳои НПМ "VISA", НПМ "UnionPay" ва НПМ "Корти Миллӣ"	0,00 TJS
19,3	Ворид намудани кортӣ VISA ба рӯйхати манъ (стоп лист) дар як моҳ	50,00 TJS
19,4	Интиқоли маблағ аз ҳисоби корти дар асоси ариза ва супоришномаи пардохтии мизоҷ	Мувофиқи тарофаҳои бонк оид ба интиқоли маблағ
19,5	Тасдиқи бақияи ҳисоби кортӣ дар бланкаи фирмавии бонк	50,00 TJS
19,6	Зиёднамои лимити амалиётҳо, хароҷоти рӯзона ва моҳонаи корт	0,00 TJS
19,7	Додани иқтисоби коғазӣ ё электронӣ аз ҳисоби кортӣ, як маротиба дар як моҳ	0,00 TJS
19,8	Додани нусхаи иқтисоби коғазӣ ё электронӣ аз ҳисоби кортӣ зиёд аз як маротиба дар як моҳ барои як дархост	5,00 TJS
-	Корти виртуалӣ - кортҳои виртуалии НПБ "MasterCard" ва "UnionPay" ба ҳамаи мизоҷон ба таври автомати ҳангоми бақайдгирӣ дар барномаи Спитамен Пей кушода мешавад.	
-	Корти маошӣ - ба мизоҷоне пешниҳод мегардад, ки Ташкилот бо Бонк дар асоси шартномаи тарафайни лоиҳаи музди маош ҳамкори менамояд ва мизоҷ корманди ин Ташкилот мебошад.	
-	Дар лоиҳаҳои музди меҳнат Бонк метавонад ҳаққи хизматрасониҳоро вобаста ба шароити бозор, бандҳои алоҳидаи тарофаро барои шахсонӣ ҳуқуқи (резидент/ғайрезидент) ба таври алоҳида дар асоси шартномаи тарафайн аниқ намояд.	
-	Ба ҳисобҳои кортҳои пардохтӣ маблағро (барои пурра кардани ҳисоб, гузоштани маблағи аввалия ба ҳисоб ва/ё амонатӣ сугуртавӣ) ҳам бо долларӣ ИМА ва ҳам бо пули миллии сомонӣ аз рӯи қурби асъори муайяннамудаи Бонк дар рӯзи пардохт, гузаронида мешавад.	
-	Ҳаққи хизматрасонӣ, ки дар шарномаи мазкур бо долларӣ ИМА нишон дода шуда, аз рӯи қурби муайяншуда барои кортҳои пардохтӣ аз тарафи Бонк дар рӯзи пардохт, пардохта мешавад.	
-	Дар мавридҳои тағир ёфтани арзиши хизматрасонии низоми пардохтӣ, марказҳои протсессинг, марказҳои фардикунонӣ, бонкҳои муросилотӣ, ҳадамотҳои давлатӣ бо қарорҳои алоҳидаи ҳукуматӣ ва ғайра, Бонк метавонад яктарафа ба Тарофаҳо тағйироту иловаҳо ворид намояд.	
*	Ҳангоми ATM/POS дар барномаҳои бонки мавқеъӣ ҷойгиршавиаш Тоҷикистон набудан, музди хизматрасонӣ ҳамчун амалиёти берун аз Ҷумҳурии ҳисобида мешавад.	